

Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-052
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

РИЗОИЯТ

Ман, Зайтметов Хусайн Авасхонович, номзади илмҳои психологӣ мудири кафедраи психологияи иҷтимоӣ ва касбии Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи Бобочон Гафуров мувофиқи бандҳои 64, 65-и Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертатсионӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, таҳти № 505 тасдиқ гардидааст ва банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, таҳти № 505 тасдиқ шудааст, розигии худро ҷиҳати баромад намудан ҳамчун муқарризи расмӣ диссертатсияи Сафарова Заррина Раҷабовна дар мавзӯи «Проблемаҳои психологӣ дар системаи муносибатҳои кӯдакони синни томактабии оилаҳои ноপুরра», ки ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-052 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти номзади илмҳои психологӣ аз рӯи ихтисоси 19.00.05 – Психологияи иҷтимоӣ пешниҳод шудааст, медиҳам.

Банди 64, 65-и Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертатсионӣ ва банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор) –ро ба роҳбари гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ- телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ ва интишоротам пешниҳод месозам:

1.	Насаб, ном, номи падар	Зайтметов Хусайн Авасхонович
2.	Дараҷаи илмӣ ва номгӯи соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯи онҳо диссертатсия Ҳимоя шудааст	номзади илмҳои психологӣ, дотсент аз рӯи ихтисоси 19.00.07-Психологияи педагогӣ
3.	Унвони илмӣ	Дотсент
4.	Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб меравад, вазифаи ишғолнамуда	Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи Б.Гафуров, мудири кафедраи психологияи иҷтимоӣ ва касбӣ
5.	Суроға ва индекси ҷойи кор	735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Хучанд, гузаргоҳи Мавлонбеков 1.
6.	Телефон	+992(929911103)
7.	Номгӯи интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар	1. Зайтметов Х.А. Суммарный уровень развития эмпатичных тенденций студентов педагогического вуза. Технологии

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Зайтметов Х.А. Чтение художественной литературы как эффективный способ развития эмпатических способностей психологов. "Advances in Science and Tehnology" Международная научно-практическая конференция 31 января 2018. Москва, 2018. С.187-191. 3. Зайтметов Х.А. Формирование духовной культуры личности студентов средствами произведения Саади Шерази. Маводи конфронси илмӣ-амалии умумидонишгоҳии "Масъалаи рушди илми психологияи Тоҷикистон". Хучанд, 2018. С.31-36. 4. Зайтметов Х.А. актуальные проблемы изучения профессионально важных качеств и когнитивных способностей будущих психологов и педагогов. Вестник Таджикского национального Университета. № 10, Душанбе: 2020. стр 300-305. 5. Зайтметов Х.А. Гуманистические идеи в произведении таджикского-персидских мыслителей. Вестник Таджикского национального Университета №9, Душанбе; 2020, стр 251-256. 6. Зайтметов Х.А. Взаимодействие семьи и закрытого образовательного учреждения в формировании готовности подростков-правонарушителей к продуктивной социальной включенности / Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон. № 4(37), 2020. С.114-121(0,8ч.ч). 7. Зайтметов Х.А. Хушунати хонаводагӣ нисбати занон ва кӯдакон дар оила. Маводи конференсияи илмӣ-амалии байналмиллалӣ дар мавзӯи "Масоили мубрами илмҳои ҷомеашиносӣ дар замони муосир". Душанбе, 2021. С.106 - 112.
--	--	---

**номзади илмҳои психологӣ, дотсент
мудири кафедраи психологияи иҷтимоӣ
ва касбии Донишгоҳи давлатии
Хучанд ба номи академик Б.Гафуров**

**Имзои номзади илмҳои психологӣ,
дотсент Х.А. Зайтметовро тасдиқ мекунам.
Мудири шӯъбаи кадрҳо ва корҳои махсус**



Зайтметов Х.А.

Ашрапова З.Н.